



КОНСТАНТИН
ИВАНОВ

НАРСИ

НАШРИЕТИ «АДИБ»



КОНСТАНТИН
ИВАНОВ

НА РС ПИ

(Достон)

Земляку великого № 21а
тоб. Исаеву В.Р. - с уважением
от переводчика Астана ~~Ахана~~

21.VI.92.
Душанбе.

(734024, 2-
ул. Полтова, 3
г. Б. 5.)

Душанбе
«Адиб»
1991

ББК 84 Чув и 15

Мутарчим Аслам Адҳам
Муҳаррир Садрӣ Умар

Иванов Константин.

Нарспи: Достон. (Тарҷ. аз русӣ).—
Душанбе: «Адиб», 1991. — 96 саҳ.

ISBN 5-8362-0524-8

Достони «Нарспи» аз назми даҳонии мардумӣ сарчашма гирифтааст. Шоири шаҳир, маърифатпарвар ва демократ Константин Иванов дар ин асари машхури худ мубориза бар рағми зулму истибоди боён, торикию ҷаҳолати тоҷикилобии деҳоти ҷувашро ба қалам додааст.

ББК 84 Чув

H—4702710102—192
M 503 (12)—91 91

ISBN 5-8362-0524-8

©Нашриёти «Адиб» 1991



ДАР СИЛБИ

Мохи март омад ба поён,
Офтобак гарму форам...
Обхезӣ кард туғён,
Дар Чуваш омад нав олам.

Аввало талҳо сияҳ шуд,
Баъд барф аз дашт кӯчид;
Водӣ андар сабза
таҳ шуд,
Дар шуои шамс рақсид.

Рӯи чодарбарфи ҷангали,
К-он ба зулмат буд пинҳон,
Сардиафшон бар ҷару тал
Меравад сарсон зимиston.

Бишнавӣ аз союҷар
Фулғули оби равонро —

Е зими斯顿 даст бар сар
Меравад бо доду ғавғо.

Җү ба ҷӯ ашки зими斯顿
Рафта мерезад ба дарё...
Офтобак шиста шодон,
Баччаҳои дех ба ҳар ҷо.

Навбаҳор аз нав заминро
Бо навозиш гармрӯ кард,
Боз хандон аст дунё,
Ҳар кучо бедорӣ овард.

Беша ҷони тозае ёфт,
Навдаҳояш сабзу хушбӯ,
Киштзори дилкушо тофт,
Ғарқи ҳусни поку дилҷӯ.

Манзари хушбӯи гулзор
Мекунад масти баҳорон,
Аз наво, аз шавқи бедор
Мешавӣ масти ҳазорон.

Аз самои шодмонӣ
Сӯфтитурғай дар садоҳо,
Моҳи саври комронӣ
Бишнаӯв аз чӯпон навоҳо.

Нимарӯзӣ чун туман хест,
Раммаро ронд ӯ ба ҷангали.
Хӯрдани мекост, нон нест,
Чашм сӯи деха маътал.

Як назар афтад ба Силби:
Ҳавлие дар пушти ҳавлий,

Аз худо ҳам гарчи талбӣ,
Чун Турикас¹ не, ба қавле,

Чиғ қашида гирди айвон,
Аз алаф чандин ғарамҳо.
Аз баҳорон то баҳорон
Дар бара什 хобаст ҳоло.

Кулбаҳои тахтабандӣ
Пуштиҳам истода як саф.
Боғҳои дилписанде,—
Як назар кун! — шав мушарраф.

Ваҳ чи девораш баланд аст —
Нест он яксола девор!
Зардрангу нақшбанд аст,
Ҳар дари ҳавлӣ сафобор.

Гӯияш шаҳрест зебо,
Силвиро бинӣ зи як сӯ,
Ҳавлии бисъёр он ҷо.
К - он файзи бор мамлӯ

* * *

Аз паси деҳа тунукоб
Меравад дарёча ором.
Офтоб аз бед раҳъеб,
Баргҳоро карда хушком.

Осмонро кард шоик,
Меравад ин оби испед,

¹ Турикас — гузари боло ё қисми болоии деҳа

Обро гардида ошик,
Чашм андозад сияҳбед.

Зери бутта, пеши дарьё
Шиста оромак яке пир,
То фиребад моҳиёнро
Дода кирми иштиҳогир,

Як дам оромӣ кучое —
Бачаҳою оббози:
Дар ҷаҳони бениҳое
Қу аз инҳоям ҳалосӣ...

Ҳо, дар он як ҷои наздик
Ким-кӣ рӯи пул ҳаросон;
Андақе истодаву лек
Файб зад дар ҷангалистон.

* * *

Зиндагӣ дар Сильби якранг,
Дар баҳор одам сарозод:
Рӯзи мӯ бо нав-нав оҳанг
Меравад гӯё ки бар бод.

Ханда, шӯҳӣ, шӯри мурғон
Пай ба пай бошад фалакрас;
Ин шиносо савту илҳон
Паҳн гардад,

роҳати кас.

Қӯчаҳо пур аз деҳотӣ,
Рафтуошон пуркарӯфар.
Бингарӣ ҳар вакту гоҳе
Баччаҳо чун сели кафтар.

Нозанинон бо назокат
Чун қувон, гүё, шиновар,
Ғунчу нози бомалоҳат
Даъватандози диловар.

Чанг хезон то фалакҳо,
Наврасон раксон таги дар,
«Зиндагӣ, оваҳ, чи зебо!»
Халқи Сильби гӯяд аксар.

Зӯртар аз одами нест,
Дар тамоми рӯи дунё:
Асрҳо вай ҳукмронест
Бар замину оби дарё.

Лек сабре: баъзе касро
Зиндагӣ худ мекунад ланг!
Дода майро, дода тилло,
Мекунад ҳанги бадоҳанг.

Дар Калими Аъзамӣ¹ мо
Кас магар хуррам набошад?
Бӯза дар таҳхона оё
Бахри ёрон кам набошад?

Майхӯрӣ, овозхонӣ,
Рақсу бозӣ нав ба мо не...
З-ин ҳама беҳтар чи донӣ
Ҳафтаи ҷашни қалоне?

Ҳар қадар хуфтан,
ки наздик,
Майзада лак дар лак ин ҷо.

¹ Калими Аъзам — иди баҳор

Мешавад ҳам рӯз торик,
Пас хумори рӯзи фардо.

Майхӯрӣ гавро кунад маст,
Хона рав, масти, чуваш, бас!
Чой хобат ё ки лой аст,
Бехудастӣ хукваш, бас!

Ин чуваш хобида ҳоло,
Дар кучое — худ надонад,
Мекунад мастана ғавғо,
Пашшаро аз рӯ наронад:

«Кор бошад — то аракрез,
Бода бошад — нӯш то ҳаст.
Нестам аз кор парҳез,
Бӯза нӯшам то шудан маст!

Вақташ ояд, мекунам кор,
Бода пеш ояд, бинӯшам,
Май набошад,
ҳаст сад ёр,
Аз рафокат меҳурӯшам.

Ҷӯра ҳам гар май надорад?
Ганда не нӯшоки айрон.
Ҷӯра гар айрон надорад —
Сабр гирам пеша, ёрон!»

* * *

Ҳам Қалим омад ба охир,
Фикри коре нест дар сар,
Шуд хумори бода зохир,
Калла чун хум — дарди бадтар!

Эй чуваш, мехез дар по,
Охир астї, чура, дехкон!
Киштаҳо хушкида ҳар чо,
Киштукоратро бичунбон.

Додарон, хезед чолок,
Бас дигар сайру тамошо:
Мекунем асбобро пок —
Позаву сихмолаҳоро!

Танбалии ҳафтаи ид
Тоза шүетон ба сардоб,
Хуш тановулҳо намоед
Бахри кишиғи ғаллаи боб.

Киштзорон интизор аст:
Дар ҳавои хуш шитобем!..
Толеи мо покдор аст,
Хосилоти пур биёбем!





НОЗАНИН

Е ба сахро фасли гармо
 Як гули алвон шукуфта,—
 Е ба Сильби духти раъно,
 Чун гули найсон шукуфта.

Аз Наруспī¹ кī басомон?
 Хар дилеро мерабояд:
 Аз миёни мижжа чашмон
 Донаи марчон намояд.

Ин чи пешонӣ,
 чи абру,
 Мӯй чун занцири печон,
 Зеби гардан ҷоду-ҷоду
 Вакти рафтори
 хиромон.

¹ Нарспī — на далла, покдоман

Чун Наруспī як назар кард,
Хар чавон дил мэдиҳад бой.
В-аз нигохи хандапарвард
Гум кунад худ, ҳол бечой.

Чону дилро кī набозад
Бар чунин зебои дилчūй?
Кī фидо чонро насозад
Дар чунин раънои тулбūй?

* * *

Офтоб аз пушти кӯҳ хест,
Бед ҳоло айни хоб аст.
Нарспī ҳай тозарӯҳ хест.
Шалғамī¹ дар гарданаш баст.

Шоҳии алвон ба зону
Монда рӯмолак ҳамебофт,
Пас хиромон ҳамчу як қу,
Аз сурудан нашъа меёфт.

Аз даҳони булбул оё
Мебарояд савти дилчӯ,
Гӯиё дар рег ҳоло
Мечакад об аз лаби ў.

Ханда пардозад Наруспī
Хорхонон мекунанд авҷ,
Шаб агар боре нахуспī,
Бинӣ,

анҷуман мезанад мавҷ.

¹.Шалғамī — зевари занонаи сарисинагӣ аз тан-
гай нукра

Ү даруни хона хобад,
Маҳ ба рӯи ҳавлӣ тобон.
Ү ба вакти хоб ёбад
Роҳате то субҳоҳон.

Ӯ саҳар оҳиста хезад,
Офтобаш дар тиреза,
Ресмонаш ранг резад
Рӯи дарза реза-реза.

Мӯҳрасон резад бари чок
Нақшҳо аз сӯзани ӯ,
Гӯй аз ангушти чолок
Саг давад думлик ҳавасчӯ¹.

Шоҳӣ бофад — моку бозад,
Нест коре к-ӯ натонад.
Ришта бар хулдирча² ёзад,
Ин қадар чобук тавонад!

Гурба гар рӯяш бишӯяд,
Омади меҳмон бигӯяд,
Бин,
Наруспӣ чора ҷӯяд,
Ризқи меҳмон худ бирӯяд.

▪ Рӯзи якранги Наруспӣ
Мегузашт осуда яксон,
Рӯзи борон,
лойchasпӣ
Омад, омад хостгорон.

¹ Образи сӯзану ресмон дар назми ҷуваши хос аст.

² Дастгоҳе барои печондани ресмон ба моку вакти бофтани катон

* * *

Кѣ бадавлат аз Михедер?
Бойи савлатдори дех ўст.
Халқ пеши ў сарозер,
Маст бошад ҳам балегўст.

«Духтарам доди худояст,
Кѣ чу ман толеъбаланде?
Фарқа дар дурру тилояст,
Зебу зевар шахрбанде!

Дар дусад фарсах наёбї
Инчунин духтар.

Чи пурсї?

Дар чуваш гарчи бикобї,
Ку чунин дилбар, чи пурсї?

Гар касе шаънам бикоҳад,
Мекунам қоил варо ман.
Молу пул бидҳам, чи хоҳад,
Сандуки худ карда во ман.

Ё ки анборам пуропур
Нест аз анвои ғалла?
Бандаҳоям ё ки камхўр
Аз маю нон фалла-фалла?»

Бениҳоят ганчу сарват!
Аз кадомаш гап кушояд?
Дар яке дехи басавлат
Кѣ ба ў ҳамдам биёяд?

Ҳавлиаш паҳну баланд аст
Аз катакҳои авомаш.

Саҳни он шаҳри писанд аст,
Кай парад мурғе ба бомаш.

Пур бувад анбораш аз бор,
Гар тавонӣ, чида бардор.
Фаллааш чоҷону саршор,
Бойиашро нест инкор.

Аспҳояш аргумоқанд¹,
Растақомат, яккачине,
Мурғу ғозу гови фарманд,—
Аз ҳама зоти заминӣ.

Ҳавлӣ дар боғи баланд аст,
Шоҳи олии деҳот он.
Дӯғи ҷардак ҳам писанд аст,
Бехуда не дар сифот он.

Бин, ки гап аз гап баромад,
Бар дигарҳо шуд намуна:
Хостгори духтар омад,
Бин, ки кор акнун чигуна.

Хушхабар якҷо наистод!
Бехуда ногуфта ҷардум:
Гар хусур кам не зи домод,
Тӯй зебо! — гуфта мардум.

Тӯй ҳоҳад шуд шакарбор.
Дар Симек² оё шавад тӯй?
Интизорӣ нест даркор,
Рафта бин он ҷо такопӯй.

¹ Аргумоқ — як зоти асп

² Симек — иди баҳор

Хоназотони Михедер
Бар Наруспій курта дұзанд,
Түй охир түйи фохир —
Дидагихо, мон,
бисұзанд!

Лек арұс аз чай ки ғамнок,
Мунтазир гүё ба түфон...
Гоҳ ашқаш мекунад пок,
Вақти кор аз дарди сұзон.

Кулбаяк дар охири дех.
Чанд сол аст ин, ки он қо
Бевай пүшида дарбек
Бо ғавон Сетнер ҳамрох.

Бахт Сетнерро чай дода?
Дода аспи бодпое,
Қалби құшони күшода,
Ғайрати бейнитиҳое.

Дода дастони бакувват,
То кунад кори се әмарде,
Дода қаҳру шұру құдрат,
Қ-оварад душман ба гарде,

Хо, ҳамаш ин... Е ба инҳо
Бахт мечүй ба қишлоқ?
Гү, қадомин бойи дунё
Медиҳад дұхтар ба қашшок?

Хо... Наруспій бори аввал
Ин ғавонро дүст медошт...
Ашки қашмөн рүи маҳмал
Вақти кораш дона мекоштш

* * *

Дар канори чоҳа обе
Хобу хоболуд бедест.
Ҳар саҳар Сетнер шитобе
Мекунад аз дех, ки по хест.

Аспи худро об дода,
Мекунад шармин нигоҳе,
Эҳтимол, он моҳзода
Ояд аз пайроҳа гоҳе?

Хо, худаш! Аз кӯҳдомон
Ояд ў равшантар аз рӯз!
Цангарос овози шодон,
Ду сатил дар даст фарӯз.

Ў хиёле буд хандон,
Шукрғӯ Ситнер ба ин ҳам.
Дар бари чаҳ чашмҳошон
Хурд бар ҳам шоду хуррам.

Ў намешуд сер чандон
Аз тамошои ду чашмон.
Мӯлабаш чун хӯшазорон —
Мурғи ҳарфаш мепарад з-он.





БЕГОХИ АРАФАЙ СИМЕК

Дар канори чохи обе
 Чорй бепай, бенишоне,
 Нукратобе, бошитобе
 Чашмасори безабоне.

Духтарак хам карда қомат
 Об мегирад аз ин чо,
 Навчавони хушсалобат
 Медиҳад об аспи худро.

Байни баргони сияҳбед
 Мурғаке омад ба хониш,
 Навчавон бо дарду навмед
 Гуфт арзашро ба нолиш:

«Бе ту мемирам,
 Наруспӣ,
 Дӯстам дорӣ, надорӣ?»

Аз дехи зебои Силбӣ
Мебарад нокас ба хорӣ.

Гарчи донам толеам шӯр,
Доимо баҳтам сиёҳ аст...
Чашми бой аз камбағал кӯр,
Додани духтар гуноҳ аст!»

«Ғам наҳӯр, Сетнер! Чу мурғак,
Гарчи дил дар сина нолон,
Аз падар, аз ранҷу қалтак
Чун тавонам гашт пинҳон?

Ү худаш шӯ ёфт бар ман,
Ман чи сон бовар кунонам,
Хубруй ҳам таҳамтан,
Кабағал лекин.

Чи донам?

Кист аз хешон тарафгир?
Қӣ мадад кардан тавонад?
Офтоб афтад зи кӯҳ зер —
Тӯй карнай медамонад.

Сетнер,
аз қисмати шум
Шав балогардон бароям!
Он Хужалгӣ каллаи хум
То набошад ғамфизоям?

Ман туро, Сетнер,
парастам.

Бо умедат зинда ҳастам.
Мекашад охир зи дастам.
Ишқ то бар гӯри пастам».

* * *

Як сари пуршүр дорам,
Як дили оташнишоне,
Модари пиру низорам,
Армуғоқе, аспи чоне.

Як түй маҳбубаи ман,
Қимат аз чони ҷаҳонӣ,
Дар вуҷудам оташафкан
Он фалокатнеши сонӣ.

Ишқ агар ояд мададгор,
З-ӯ ҷаҳонро мекунам пок,
Ишқ кай мешуд ба мо ёр? —
Нокасон бемар дар афлок!

Ё гурезем, эй паасту?
Як сухан бас аз ту моро —
Шиста пушти асп ҳар ду
Меравем он сӯи дунъё».

«Воҳ! Мерав, чони ширин,
Одаме меояд ин сӯ...
Қувваам не баҳри таскин,
Бар ҷудой нестам рӯ...»

«Эй Наруспӣ,
муфт мурдан
Қисмати мо будаву бас!»
Асп кард оҳанги рафтсан,
Зарби қамчин хӯрда шартас.

Келини тобеи зӯрӣ
Аз қафо дорад назора,

Рафта ў кайҳо ба дурӣ,
Ин намечунбад, чу хора.

Алвидоъ, акнун ту ғайрӣ!
Чун фаромӯшат намоям!
Чун зиям бо нобахайре?
Ман ғарибу бенавоям!...

«Духтарак, ғамгин чарой? —
Фингасе омад зи паҳлӯ,—
Қобинат ё камбаҳое?
Ё ки домод аст бадрӯ?»

Ту чи ҳам гӯй ба ҷоду? —
Боди саҳро чун тавон дошт?...
Сӯи манзил нодилон ў
Бо сари ҳам пой бигзошт.

* * *

Модараш мепухт чалпак,
Буд забонаш неши море,
Отааш бо чӯбу мехак
Хона карда созгорӣ,

Кори пиron худ ҳамин аст,
Бо табар тоқ-тӯқкуниҳо.
Аз арақ тар, латтае баст
Дар миён аз дарди аъзо:

«Дида худ — бовар наёри:
Парварӣ дuxтар ба заҳмат,
Чун калон шуд — мебарорӣ,
Шӯ, ки кард,
он вакт роҳат.

Вақташ омад, айни шавҳар,
Камбағал аз мо набошад,
Ефт шуд домоди беҳтар,
Хона нозебо набошад.

Ид омад, шукри олло!
Айни тӯю сур акнун.
Бигзарад имшаб чу аз мо —
Тӯй хӯр бо халки афзун!»

Хешҳо кайҳо хуморӣ,
Дар гулӯҳориши абас не:
Бойбобо мебарорӣ
Бӯшкай май то тавонӣ.

Баррабирён,
нонпазиҳо,
Соҳибашро саг кунад гум,
Ҳавлий пур меҳмони воло,
Равғанин лабҳои мардум.

Бо пузыръ — сурнай муғанни
Пеши дар биншаста машғул,
Навҷавонон бо таанни
Ташнаи рақсу ғалофул.

Тӯй бошад ҳай мутантан!
Ҳам киро ояд ба хотир:
Шиста як афсурдаи тан,
Тӯй чун қатлаш мунозир.

Бин, Наруспӣ шиста ғамгин,
Ҳамчӯ бегона бари печъ,
Бошад аз дунёш нафрин,
Ҳам намефорад ба ў ҳеч.

«Чун нанолам ман зи қисмат,
Чун нагирым зор-зорон,
Мефурӯшандам ба сарват,
Хона омад хостгорон?

Эй падар, тарс аз худованд,
Раҳм кун бар хуни хешат!
Модарам! Бигзор хурсанд
Андаке шинам ба пешат!»

Ман натонам буд озод,
Волидонам чашмтангон:
Аз паси тиллои домод
Ашки духтар нонамоён.

Сахтдилтар аз намад ҳам
Мӯсафеди зарпарастам,
Ман диле дорам,
чӯ як шамъ,
Бемадору нарму форам.

Кош бошам мурғи озод,
То бигиря�, то бихандам,
То набинам тӯйи ношод,
Ман фақат ёрам писандам...

* * *

Офтоби сурх пушти
Чангали анбӯҳ даромад,
Пода саф-саф бо дурушти
Абрсон дар дех фаромад.

Духтарон говони худро
Ҳайқунон бар сӯи оғил,

Наврасони шұху барно
Гаппарон шайдову моил.

Аз пай гови алое
Медавад чұпони ногир,
Ин чи махлұқи балое,—
Мекунад хукбачча чир-чир.

Пода рафту чанг бокі
Дар фазои деҳа доло,
Як саге бо бадқавоқі
Омаду гүм шуд кучоҳо.

Аз даруни чанг кампир
Күзаи бұза ба дастон,
Мебиёяд сусту дамғир;
Мушкил орі, нұшій осон.

Мунтазир кайҳо Михедер
Мемонро — вакт ҳам шуд!
Зан чашонад бұзаро дер
Дар ба дар гардида масъуд.

Бұза мечұшад ба күза,
Мекунад сарчарх... Дар ҷош!
Мебарад ҳар хона бұза,
Мечашанд аз шавқ хешош:

«Марҳабо дар хонаи мо,
Дұстгонй ҳурмати кас,—
Түйи духтар ҳаст моро,
Садқаи потон Турикас!...»

«Меравем албатта! Бегап!
Ошно ин хонавода!...»

Рафтани мо айни матлаб —
Тан сиҳат, дилҳо қушода!»

Тӯйхабар омад ба охир.
Шаб фаромад дар деҳистон.
Зебу фар пӯшонд кампир
Духтарашро шоду хандон.

* * *

«Чумлагӣ хезему рафтем
Дӯстон, сӯи Турекас!..
Рафтани худро, ки гуфтем,
Май хӯрӣ бо ангубин, бас!

Хеши мо духтар барорад,
Хурмати моён хабар кард,
Айши мо охир надорад,
Соле ёдаш хоҳӣ парвард!

Аввало ёди ниёгон
Мо шарафборӣ намоем,
Мо намак пошем бар нон,
Номбардорӣ намоем:

Гӯрашон холӣ мабодо,
Бошад он чо нон,
намак ҳам,
Баъди мурдан ҳам шумоҳо
Сер бошетон ба олам.

Бар арӯси мо зи гардун
Бахту хушрӯзӣ фиристед,
Чомашон саршори гандум
Бод, фирӯзӣ фиристед».

Еди ачдодон намуданд.
Бо тарики кӯхнадаврон,
Бар арӯс эҳсон намуданд,
Ширакайф аввал худ онон.

Косаи пурбӯза дар каф
Омада модар, падар ҳам,
Духтаракро баъд саф-саф
Бахт мечустанд хуррам:

«Аз худо уммеди мо ин:
Бовафо домод бodo,
Сар гузоретон ба болин
Хар ду якумрӣ гуворо.

Доимо бошӣ ту қобил,
Бачча ёбу парвариш кун,
Мон ба кори хонадон дил,
Танбалон якумрӣ дилхун!..»

Нарспӣ хомӯш гирён...
Кош бигрезам!.. Кучо ҳам?
Вакт рафта:
 ҷамъ ҳалқон,
 Чо шуда бадбахтӣ маҳкам...

* * *

Дар шаби хомӯши фарманд
Одамон дар хобгоҳанд,
Моҳи тобон аст хурсанд:
Хуфтакасҳо бегуноҳанд.

Навҷавонон хуфта ширин,
Оламе дар ҳукми хоб аст...

Хӯчайн дар хоби сангин,
Меҳмон масти шароб аст.

Хушҳавотар мешавад шаб.
Карда оромӣ ҳалалдор,
Саг магар мегуфт матлаб
Сӯи маҳ тақрор —
тақрор.

Зери айвон хуфта мурғон,
Як хурӯс аз субҳ ҷар зад,
Моҳ рӯи беша ларzon,
Файб ногаҳ бехабар зад.

Аҳли деҳ дар хоби роҳат,—
Тӯй охир ҳолӣ дар пеш...
Нарспӣ имшаб базаҳмат,
Синааш аз дард садреш.





ТҮЙ

Субҳ шуд — дар саҳни қишлоқ
Мехазад дуди кабуде.
Одати ин күхнаофок,
Халқ дар гармоба будй.

Дар Симек — иди баҳорӣ
Каллаҳо аз май хуморӣ,
Тан чу бо ҷоруб хорӣ,
Меравад аз сар ғуборе.

Ҳурмати пирон намоӣ,
Тан бишӯй оҳиста секин,—
Аз буғи гармоба оӣ
Тозарӯҳу табъ — ширин.

Оббозӣ карда мардум,
Бо либоси нав ба тӯй рафт,

Бўза ин субҳ аз танат гум
Мешавад, аз гармию тафт.

Бўза нўшетон! Хуретон!
Не ҳисобеву китобе!
Шуд Михедер бойи боён —
Дода халқашро шаробе.

Ҳавлии деворболо
Менамояд аз раҳи дур.
Тўда-тўда меҳмонҳо
Гирди он гардону масур.

Андар он чо бой ҳам ҳаст,
Лабкашола камбағал ҳам.
Баччаҳо тозандо бошаст,
Пирақӣ гечон дамодам.

Шавқу шодӣ ҳокими тӯй,
Эй ҳалоик, раҳ кушоед.
Бозигар дорад такопӯй,
Дил дихеду дил рабоед!

Чехрай шодон аракрез,
Шӯхию бозӣ ба ҳар сӯй,
Эй муғаний, нағма оmez,—
Бар суруди мо наво гӯй:

«Хап шудед, эй баччамардон?
Нағмахонӣ то кучо буд?
Булбулосо нағма гардон,
Бишнавад ҳар он чӣ мавҷуд!»

Хомӯший якбора гум шуд,
Боз сурнай ғулғул андоҳт,

Рақси ларzon, рақси хушнуд,
Шину хезу гардишу тохт.

Шиста дар кунче башавқат
Мөхмөнони барўманд.
Май хўранд аз рӯи навбат
Бо зарофат, бо шакарханд.

«Бар арўси гулшаноро,
Бахри домоди тавоно,
Бахт меҳоҳему дунё,
Низ фарзандони зебо...»

Шарматон монед, ёрон,
Дар миёни акрабоем,
Май бинўшем аз баротон,
Зиндагӣ шодон намоем!»

Хўчайн оҳиста рақсон
Хест аз чо дар миёна,—
Шод буд аз духтари чон,
Тӯй зебо чун фасона.

Саф-сафи рақсандагонро
Нест оғозеву анчом,
Навчавонон маству шайдо,
Духтарон шўху гуландом.

Дар паси тори мулавван
Савти шўх ояд дигаргун,
Пардаро поён баракан:
Ин арўси мост маҳзун? ·

Гиря дорад дар каноре,—
Хап шав, ояд қаҳри додо!

Духтарон бо ёр-ёре
Ношунав созанд азоро.

Бар арұс ояд дигар савт,
Нола гүй, нола не он...
На зи түе, балки аз мавт
Навҳа меояд парешон:

«Не бишүяд оби найсон
Ин чариро аз замона,—
Тұхтаман — он риши ларzon
Мекунад ҳолат фасона.

Меравй бо ў, валекин
Чун бувад Сетнери сарсаxт?
Шўи пири бойи пуркин
Медиҳад оё туро баҳт?»

* * *

Авчи түй аз ҳад зиёда...
Мешавем акнун савора,
Роҳ мушкил бар пиёда,
Хайрухушҳо беканора.

Дар ароба як сароча,
Андаруни он Наруспі.
Хайрухуш кун,— гуфт оча,
Шотире зад қамчи аспе...

Рўзи равшан мешавад тор,
Ҳам шафақ ин дам фурӯрав,
Базму шодӣ,
шавқи саршор,
Сурнае зад нағмаи нав.

Дидай түйи равонро,
Баччаҳои дав-давонро,
Хуфта болои алафҳо
Мӯсафеди кайфи аъло?

Дар сурудан ёр мешуд,
Гар шавад аз нав ҷавоне:
Дар алаф хобида хушнуд,
Ку вале дар по тавоне?





ПЕШИ ДУОХОН РАФТАН

Кулба дар устун ситода,
Пои мурғак гүй онро.
Ин чунин дорад ифода:
Равшанӣ набвад ягон ҷо!

Пире андомаш пури чин,
Сусткоре,
 мурдаворе,
Чорук аз лиф бофад ў, бин,
Каллачунбон бе кароре.

Дар, ки андак боз гардид,
Нур худро зад ба хонтахт,
Поранони хушк лесид,
Пас худаш партофт дар раҳт.

Аз чунин бозингари нур
Дар кучо ёбӣ паногоҳ:

Як даме гум гашту аз дур
Шұъла зад дар риши бобо.

Аз тиреза ғулғули түй
Мерасад аз дури сахро,
Карда бозй дар сари мүй
Офтобу пири танҳо.

* * *

Мұсафед аз ғурғури худ
Ношунида монд ин дам,
К-андаруни кулбааш буд
Пиразан биншаст пурғам.

Пиразан ин чо на як бор
Омала дар қадди умраш,
Борхो аз ранчу озор
Омадаст ин пири ғамкаш.

Бо кій ҳам гуфтан тавонад
Бевагій дарду аламро?

Боз болояш кій донад
Чист фардо ҳолу савдо?

Дар ситам Сетнери мискин...
Модараш омад бауммед;
Кош аз девону аз чин
Пир үро мераҳонид.

Шиста ү дар кулбай пир,
Мехұрад гургон дилашро,
Гуфтугү аз пешу ҳозир
Меравад дар байн ҳоло.

Куртаву пайпоқи пашмин
Дода розӣ кард бо зӯр,
То бигӯяд ин ниҳонбин
Аз начоти захми носур.

Пиразанро ў ҳаросонд:
«Кори мо беҳуда — донӣ».
Дар ба оташков пӯшонд,
Оҳ бикшид аз гаронӣ.

Пӯстини гарм дар тан,
Телпакашро дар бағал зад,
Танга аз каф монда қасдан
Бо мاشаққат хест бар қад.

Бо риши моҳутирангे
Дар замин ҳам гашта бо зӯр,
Тангаро медид арангे,
Хирабиное чу шабкӯр.

Чашми бодиққат ба кампир,
Бо азобе гашта нимхез,
Қанда-канда бо баму зер
Хонд азоим ў наворез:

«Сар кафад,
дар зери тоқӣ,
Бишканад дил, бедавое.
Ё висоле ё фироқе,
Мешавад амри худой.

Дода Сетнерро худованд
Як дили пурҷӯши нозук,
Рӯзи мушкилрост побанд,
Меравад аз даҳр чобук.

Рұзғои мушкил ояд,
Дар танаш шах мешавад хун,
Қас дилашро гар күшояд —
Бинад ў як санги маҳзун.

Мебиёяд рўзи пуршўр —
Хун, чу дар хум, мезанад чўш,
Ҳиссиёти дил шавад зўр;
Сўзаду гардад ғамохуш.:

Пир хап шуд. Риш молид
Ў ба дасташ бо хаёле.
Ашки шўраш метаровид,
Пўстин барканд холӣ.

Баъди сабре боз сар кард.
Бева аммо дар хаёлот,
Бо алам хуни чигар ҳўрд,
Мешуд аз ин гуфтаҳо мот:

«Айби кист ин чой,
кампир?
На Йерех заҳри вабо рехт,
На шаётин шуд балогир,
На адӯ тарёқ омехт.

Ин ҳама фармуди оллоҳ,
Навҷавонро марг дар пеш.
Беҳуда з-ин пас макаш оҳ:
Рафтани зиддаш маяндеш!»


Мўсафед аз хеш ҳайрон:
Рост бошад пешгўям?
Гашт бесабру ҳаросон,
Чоруқаш бигрифт маҳкам.

Пиразан бо як чаҳон ғам
Рафт аз пеши дуохон.
Пир аз нав гардани ҳам
Бар давоми кор часпон.

Пир худ ҳайрону ҳайрон,
Сулфа карда, карда ғурғур,
Ў шудан меҳост ҳақдон:
«Ин чи тамсил? Ин чи максур?»

Ҳамту буд? Мардум пулам дод —
Ман азомихонӣ кардам,
Аз каромоти худодод
Шодмонам, садқа гардам!..

Ин акоиб рӯзи мо шуд!
Ман надидастам чунин рӯз:
Ёвагӯй дар дилам буд,
Гуфтаам шуд хонумонсӯз!»





ФИРОР

Офтоб айни нишастан,
Деха хоболуд тобон,
Вакти акнун дар бибастан,
Хонаат рав,
бачча хобон.

Мохи рангаш канда секин
Дар само як сў шиновар,
Духтарон бо савти ширин
Карда акнун бозиро сар.

Ҳам Наруспӣ омад он чо,
Ғам дилашро мехарошад:
Мебарад шӯ баста ўро,
Кош Сетнер паҳлӯ бошад.

Ҳозираш чӣ... Он диловар
Як сў истодаст маҳзун,

Аз нигохи ёри дилбар
Шоду аммо меҳӯрад хун.

Гап пазонда зери зарбед,
Як тараф рафтанд ҳар ду.
Чун шаби торикашон дид,
Доманаш густурд ҳар сў.

Ахтаронро карда пинҳон,
Мефаромад абр поён
Рӯи дашту бешазорон,
Буттаҳоро рӯйпӯшон,

Сел омад; ларза афтод
Дар тани ҷангаль, чу зинда;
Гургсон уллосу фарьёд
Мекашад боди даманда.

Медураҳшад барқ пайҳам,
Осмон сўзад дар оташ.
Аз миёни беша ин дам
Қим-қӣ биштобад ба ҳаш-ҳаш.

Асп метозад нафасзан,
Тахтапушташ аз арак тар,
Нест осон бори ду тан
Баҳри аспе бо паропар.

Решаҳо печида бо ҳам,
Раҳгузар натвон гузаштан.
Шаҳбулуте карда сар ҳам,
Гуфт, бодо роҳ равшан!

Тофт аз машриқ сапеда,
Офтоб ояд ҳамин дам.

Сүи түйхона давида
Меравад ин субҳ одам.

Гирди дастрахон нишинанд,
Нарспӣ, модар, падар ку?
Навҷавонон түй бинанд,
Айни хурсандӣ, ҳаёҳу.

Хап шуда сурнай, ачоиб!
Холӣ дастрахон саросар —
Коса чаппа, нест соҳиб,
Қӯза холӣ асту соғар.

Хонадон гум карда сомон,
З-оғил ояд доду фарьёд,
Пиразанро мезанад, ҳон,
Мӯсафеди ақлбарбод:

Хуб парвардӣ ту фарзанд,—
Мемурӣ шарманда акнун! —
Духтарат бо Сетнер канд.
Мо ҳама имшаб ҷигархун...

* * *

Мерасад аз се тарафҳо
Гур-гuri наълайнни аспон,
Се нафар пайгир ҳоло
Чустуҷӯ доранд сарсон.

Ин яке бифромад аз зин,
Гӯш кард — атроф ҳомӯш!
Офтоби субҳ бе кин
Е нишон бидҳад пайи дӯш?

Хишихиши баргон шунида:
«Аз кучо ёбй зи баргон?»
Хун ба сарҳошон давида,—
Сар зананд оё ба сангон?

Чои гумномй будаст ин!
Аз ҳаросат дил кашад таҳ.
Роҳи чап ё рост фарзин?
Аз кучо ёбем мо раҳ?

Боз гур-гурҳои аспон,
Аз чапу аз рост, ҳар сӯ.
Он гурезонро ҳаросон
Се нафар метоҳт пайҷӯ.

* * *

Бофароғат хуфта Сетнер,
Сарпано барги булуташ.
Нарспӣ паҳлӯш ҷогир,
Вай ба хобу хоби дилкаш.

Хуфта вай... Аммо ба хобаш —
Хоб ё бедорӣ бошад? —
Медавад додош сагваш,
Рӯш баргон меҳарошад.

«Дар кучо бошад гуреза? —
Мезанад фашшос,
чун мор. —
Мекунад бо ман ситеза?
Мекушам ўро, баякбор».

Медавад сӯи Наруспӣ...
Гашт вай бедору бинад

Медавад пайчӯ, чи хусбӣ?
Дида оё хап нишинад?

«Хез, Сетнер! Кор расво!
Хез! Бадбаҳтӣ сари мо!
Меравем акнун зи дунё,
Омада се хунхури мо!»

* * *

Он фалокат не ба бозӣ
Одамонро мекунад ғун:
Сетнери бечора розӣ
Аз барои додани хун.

Ҳам Наруспӣ барги ларзон.
Модараш аз милла бикшид.
Мӯсафеди мушт-сандон
Сетнерашро хуб кӯбид.

Хайрият,

ӯ дастбаста.
«Модараш, аздасти вай дор,
Вогурехт аҳдам шикаста,
Бинад аз ман ранҷу озор!»

«Ҳӯҷаин, расвой нанмо —
Обруи худ нарезон!
Ҳар қадар бардорӣ ғавғо —
Меравад овоза чандон.

Тасмаи сагро гирифт ӯ
Бошибоб аз гардани саг,—
Бе тараҳҳум дар тану рӯ
Қӯфт Сетнерро якояк.

Рӯи ҳавлӣ пур зи мардум,
Гӯшакӣ гапҳо ба қишлоқ...
Кист он беёру мазлум,
Пушти кишта хӯрда шаллоқ?

Модари кӣ зору гирён?
Бад дуо гӯяд киро ў?
Сетнерат, фарзанди туст он,
Хӯрда шаллоқ аз бару рӯ.

Нарспиро тоза шустанд
Андар оғил бурда занҳо,—
Боз рӯяшро бибастанд,
Ин арӯси пур зи фанро...

Май хӯреду шод бошед!
Иzzati meҳmon farovon.
Lek in gapro naposhed
Az daҳон, olam guiston.

Иззу ҳурмат ҳаст беҳад!
Гушна кисту кист маston?
Тӯй беайбе набошад,
Тӯй-тӯйи пулпарастон!





ДУ ТҮЙ

Офтоби зарди мағриб
Гарми сўзон нест чандон,
Мешавад ё сардӣ ғолиб,
Шуд ҳавои беша вайрон.

Дар таги дарвоза бачкон
Интизори роҳи домод.
Ҳам хабар доданд, эй хон,—
Омада домод дилшод!

Аз таги абри сиёҳе,
Чун туман,
чангӯ губор аст,
Ногаҳон омад ба роҳе
Тӯхтаман — домод бо шаст.

Омад ў наздики девор:
Бардам, аммо солхӯрда.

Фарбеху боришу дамдор,
Чашмҳо аммо базарда.

Нукракубон телпакаш зард,
Пойтоба! Камзулаш бин!
Майл бар сӯи хусур кард
Тӯхтаман орому тамкин.

* * *

Тӯйи мардона ба як сӯ,
Меравад шодон, фурӯзон.
Аз дари дар рӯи бар рӯ
Шуд кудо ин дам намоён.

Дар Турикас тӯйи занҳо
Як тараф ҷӯшон, хурӯшон,
Соате нагзашта ҳоло
Нарспӣ бо охи пинҳон.

Дард месӯзад танашро,—
То гуноҳе н-ояд аз пас!
Талхтар аз ранҷу савдо
Шӯи пире дидани кас!

«Эй чаро додед шавҳар,
Эй падар, эй моми сарсаҳт,
Дасти як аз хук бадтар,
Умрбодам карда бадбаҳт?

Бар дарат,
домоди хунсард,
Ман наҳоҳам рафт асло,
Бингарӣ ҳоҳад чихо кард
Ин арӯсат бо ту ҳоло!»

«Бұза метуршад ба кұза!
Иштихое, меҳмонон!»—
Бин, қудо талкини бұза
Мекунад, айёри хұмдон!

Бұза нұшида паёпай
Меҳмонон чаққамастанд,
Тұхтаман дар аспи хушпай
Шаҳсавори масту хұрсанд!

Чұраи домод бисъёр,
Гирди ұ гардон, ғазалхон,
Раксу шүхій, гируг бардор,
Не сареву нест сомон...

Шаб шудасту меҳмонон
Бар қудо табрик гүянд.
Масту хушхолу ғазалхон,
Боз ояд меҳмон чанд.

Э қудои мо баҳиммат;
Нұшу раксон бош, меҳмон!
Түйи ұро нест зиллат,
Хар чи меҳоҳй — фаровон!

* * *

Як-ду рұзе шоду сармаст
Хар хужалгй равғаношом.
Хона рафтан ахди худ баст
Рұзи дигар то дами шом.

Шукр, хай түйи калон шуд,
Меравем, иззат ба қояш.

Дар чану хум бўзамон буд,
Хўрда бинетон,— чу оташ!

«Бозмонетон Турикас,
Боз рўзе, илтимосе!
Ин чи рафтан ҳамчу бекас?
Бо табороне шиноси!»

«Гуфтатон орем барчо,
Хешу авлодон ғанимат!»
Масташон карданд хело,
Бахри чунбиш нест қудрат!

Тоқати домод шуд тоқ —
Вақти рафтан шуд,
азизон!

Хест аз чо аҳли қишлоқ
Бар гусели хешу меҳмон.

* * *

Дар мазори қадди роҳе
Бар қудо мардум нигаҳ дошт,
Тўда шуд хоҳӣ-нахоҳӣ,
Бар дуояш даст бардошт.

Бо русумоти қадими
Бар ниёҳайри дуо кард,
Баъд чанде бо ҳалими
Сўи домодаш ниго кард.

Сетнери лоғар ситода
Паҳлуи модар ҳамин чо...
Бо нигоҳи пурифода
Чустани ёри дилоро.

Фотиҳа доданд аз ҷон
Волидайнаш Нарспиро,
Чашмашон пурашку нолон,
Роҳӣ кардаш пиру барно.

То зи беномусиаш гап
Байни мардум раҳ наёбад,
Духтарак ҷиддан шавад хап,
Гар ягон қас гап бикобад.

Сабр кун, эй дил, насӯзон.
Аспҳо ҳам шуд равона...
Оташи ҳаҷраш фурӯзон,
Чун нарезам ашки дона?

Вақте аспон дур рафтанд,
Аз мазористон гузашта,
Гӯиё ҳоло батафтанд
Нақши онон гашта-гашта.

Беша ҳам ҳуввос мезад,
Сетнер буд ниммурда,
Нолаву ҳунгос мезад,
Чун уқоби тирхӯрда.

Во дареф,
эй толеи бад!
Марг ҳече — зиндагӣ саҳт...
Дар дилам гургон даромад,
Мондаам беҳолу бебаҳт!

Бе ниғорам чун тавон зист,
Бо сари шӯрида танҳо?
Мурданамро мушкилий нест,
Чуз туам не ҳеч парво!

* * *

Шаб гурезонро напүшид,
Беша бар душман супорид,
Шү ба нанги хеш күшид,
Бар Хужалга бурд нодид.

Ду диле аз ҳам чудо шуд,
Роҳашон дигар шуд акнун.
Духтарак аз ғам адо шуд,
Баста дар бар рӯи гулгун.

Бар ҷавон ҳам зиндагӣ шур:
Талхихои умр дар пеш...
Амри оллоҳ асту маҷбур,
Ҳар чи пеш ояд, наяндеш!..

Нест ин ҷо ҷашми бадбин,
Аввалу охир — ҳалокат.
Хеш хешаш күшт нангин,
Аз падар омад фалокат.





ДАР ХУЖАЛГА

Инчунин түйи мутантан
Не ба ёди халқи кишвар:
Медиҳад бар Тұхтаман тан
Хар яке бойи тавонгар.

Сар шуда түйи калоне,
Рақсу бозى мезанад мавч,
Мисли чашма байтхонى
Мерасад хар лаңза дар авч.

Бо хужалгى чұрақояш
Түйро хұрд аз қудобой,

Боз шуд хони сахояш,
Сарваташ бо уст ҳампой.

Шаб пай келину домод
Хонаи озода лозим
То ду тан бошанд дилшод,—
Баста дар, бистар мулоим.

* * *

Дар миёни теппаи сабз
Ин Хужалга ҷои паст аст.
Байни ёру ҷӯраи нағз
Тӯрадомоде нишастаст...

Хона пур аз нозу неъмат,
Гӯй сархуш меҳмонон,
Саргарон дар айни сӯхбат,
Ҳазлу шӯхихо фаровон.

Офтоб ин субҳи барвақт
Хеста,
водист равшан,
Тӯхтаман бингар ба сарвақт
Кайфдор аз бӯи гулшан.

Хониши бедона ояд
Аз сари дашти алафзор,
Тӯхтаман барҳост, шояд
Дар раҳи келин нигаҳдор.

Боз бозӣ мекунонад
Доманаш — пешу барашро,
Интизорӣ метавонад
Оташашро кард боло.

Аспҳо тозону тозон
Чангароси занг ҳар сӯ,
Бар Хужалга сарфарозон
Мебиёяд бо ҳаёхӯ.

Дар тарантас шиста занҳо,
Хушпупушу¹ бо каруфар,
Чил ароба хубу барно
Гоҳе оқиб, гаҳ баробар.

Мехмонҳо шоду хурсанд
Ҳафт ҷо истода омад,
Ҳалқроҳаш карда гаҳ банд,
Май хӯронда,
лукма мезад.

Пеши дар истода домод
Пешвози меҳмонон,
Нуқлу май хӯрданд
дилшод,
Ҳар қадар хоҳад дилошон.

«То ба бегаҳ базми моён,
Мешавад хурсанд домод,
Бода менӯшем моён,
Рақсу бозихо худодод!»

* * *

Шавқу шодӣ бекарона,
Шӯхию лутфу такопӯй...
Тӯхтаман бар васлхона
Медарояд охири тӯй.

¹Хушпу — каллапӯши бо тангаҳои нуқрагин ороста

Хонашонро дар бибастанд,
Ихтиёр акнун ба онон.
Чашмакизан дур гаштанд
Дүстону меҳмонон.

Пеши хона бачча бисёр
Гүй ин чо посбонанд.
Будани онҳо чӣ даркор?
Ё ки танга меситонанд?

Ҳар сӯ ҳомӯш... лек дар гӯш
Мерасад овози пасте:
Аз паси девори ҳомӯш
Гуфтугӯе бо шикасте.

Мерасад овози келин,
Гиряву ҳашми шарора,
Ин арӯс! Оҳиста, хап шин! —
Кас нафаҳмад дар чи бора.

«Мушкилам не бастани ту! —
Тӯҳтаман аррос мезад,—
Ноз бас кун! Аз маний ту!—
Тӯҳтаман аррос мезад.

Тӯйхӯрон вақте ки рафтанд,
Медиҳам садчанд азобат,
Мешавӣ бо ман шакарханд,—
Пас бидонӣ чист уқубат!»

Гашт сокит пушти девор...
Он касе ки медиҳад гӯш,
Рафта,
меояд дигар бор,—
Келину домод ҳомӯш.

Хуфта шояд? Дар давутоз
Баччаҳои пеши девор.
Чун хабаркашҳо сарафрӯз,
Қӯ ба қӯ созанд бозор.

Ин ғалоғул ҳар кӣ бишнид,
Мекашид он гаҳ дами паст,
Беамониҳои шӯ дид
В-он ҳақоратҳои бадмаст.

Бо ғазаб дар беша по монд,
Дуздворона шаби тор.
Армуғоқашро гаҳе ронд,
Ноаён гум гашт ин бор.

Шаҳбулут аз гуфтугӯ монд —
Чунки наъли асп бишнид,
Оҳкаш пас сӯҳбаташ ронд:
«Сетнери бечора кӣ дид?»

Шавлаи боравғани хон
Мебарорад буғ туманвор,
Дар видои меҳмонон
Тӯхтаман дорад сарукор.

Ин сӯ-он сӯ ҷанги зарфон,
Гӯиё аз нав бувад тӯй!
Мекунад таъзим бо ҷон
Бар қудо домоди хушгӯй:

«Эй қудоҳо, қарздорем,
Ҳар чи бошад,
хон гузорем,
Лек ҳоло бемадорем,
Лозим ояд ҷон супорем...»

Чашми меҳмонан хуморӣ;
Офтобу коса кӯза...
Лек дар миннатгузорӣ
Ҳарфашон чун ҷӯши бӯза:

нотро
«Нону хотарнок ташаккур!
Не ту аз мо қарздорӣ!
Шод зӣ бо завча, гул бур,
Хурматаш дар ҷо биёри!»

Аспҳо хоянд дандон —
Вақти рафтан шуд-ку кайҳо!
Мераванд оҳиста онон,
Тӯхтаман хурсанд он ҷо;

«Ҷоми май пур карда нӯшид,
Меравад меҳмон сарафроз!
Аспи ҷавмости хурӯшид,
Рафт меҳмонҳо ба эъзоз.

Чангҳо дар осмонҳо,
Тӯй, охир, нест ҳар рӯз.
Мӯсафеде аз қади роҳ
Дастафшон шоду фирӯз.

Аспи хӯрда тозиёна
Медавад, буғ мебарорад,
Езиғам ё шодиёна
Чангараҷ зангӯла дорад.

Нарспӣ монда дили танг:
Шуд қудоён пушти ҷангали,
Дар кучое хеста ҷанг,
Чун сутуни ранги зарҳал.



БАЪДИ СИМЕК

Худ Симек бигзашту лекин
 Халқи хушке монду сўзиш.
 Рўзҳо ночору вазнин,
 Бе муроде,
 бе навозиш.

Киштзорону заминро
 Мекунад омоч пора,
 Нарспӣ биншаста танҳо,
 Мекунад аз фусса зора.

Мефитад дар зери подос,
 Саф-сафи дашти алафҳо,
 Не ҳавас дорад, на ихлос,
 Нарспӣ танҳои танҳо.

Офтоби босаховат
 Роҳатафзо рӯз то рӯз,

Нарспиро сад надомат
Заҳматафзо рӯз то рӯз.

Мезанад ҳар рӯз вайро,
Маст ё хушёр ояд,
Яъне бо зарби тавоно
«Занпарастӣ» менамояд.

Як писарча Сентти номе,
Аз ҳама хешош зебо.
Обкаш чун аспи роме,
Худ — савори он дилоро.

Химчасон нозукмиён аст,
Медавонад чангхезон,
Сип-сиё чун лӯлиён аст,
Рӯи ҳавли тоз-тозон.

Ў савора мебиёяд,
Нарспиро дӯстдор аст.
Сирри худро мекушояд,
Рози тифлӣ беғубор аст.

Дар таи бегона боме
Нарспӣ танҳою тока,
Маҳрамаш ин тифли хоме,
Бо ваяш меҳру алоқа.

Ғайри Сентти кист ҳамдам
Андар ин андӯҳсарое?
Бо кӣ месозад сабук ғам.
Кист ёри дилкушое?

Ин писарчеки баодоб
Баҳри ў ёри худодод!

Чун кабұтар қум-қумаш боб,—
Медарояд аз дар озод.

Ранчаду гирён шавад ҳам
Дар лабони вай табассум.
Аз чуваш бехаш ки маңкам,
Ү насозад хешро гум.

Холаашро то ба охир
Аз дилу чон мепарастид,
Хола вайро карда ҳозир,
Аз дилу чон нағз медиd.

«Холачон,— мегуфт офат,—
Гиря дорій баҳри чи боз?
Ин нумолак гиру ашкат
Пок кун, ғам дур андоz!

* * *

Нест акнун сабру тоқат.
Охири умрам шавад кай.
Аз нахустин шаб фалокат
Мезанад вайро паёпай.

Ү хамуш;
дандон ба дандон,
Чун гирифта дар даҳон об,
Мон, гумоне н-оварад он,
Бо қасосе мекунам боб!...

Боре омад меҳмоне,
Гуфт шүяш. «Бұза овар,
Ташнагиро бишканонем,
Пуркунон як күза овар».

Хұчайнзан бұза овард.
Ин ки меҳмон гашт ғоиб,
Дағдағи дирұза овард,
Чун саге часпад ба соиб.

«Гар надонам буд беҳтар,
Духтарак! Девонай ту!
Беша мерафти ба Сетнер
Он шаби түй, росташ гү!»

Хона мегашт ү тумансо,
Ү занашро күфт чандон.
«Мекушад як рўз занро!»—
Гап-гапи мардум буд осон.

Мешавад дар зиндагонӣ:
Ҳар кучо дардеву савдо.
Лек мемонад ниҳонӣ
Гандагӣ дар торикиҳо.

Дидаву худ меҳӯрӣ ғам:
Духтари худро калон кун,
То дихӣ бо рӯи хуррам
Баҳри помоли ягон дун.

Мунтахаб шуд якта домод,
Зиндагӣ кун шоду хандон!
Баҳт аммо — ин худодод —
Аз кучо ёбанд осон?

Баҳтёронро бичӯй
Аз зану шӯёни олам,—
Қамбағал аз бой, гүи,
Сад карат хушбахту хуррам.

Тұхтаман! Бадноми халқ аст! —
Күб зан! Хуни ңигар кун!
Мон, шавад қобилтару паст
Аз саги аз хоб берун.

То ба ақволат нахандад,
Нарспиро беамон күб!
Ту нагү ин хислати бад,
Зуд гардад пиру нохуб!

Мемурі аз дasti зан ту,
Қисмати шұрат ҳамин аст,—
Күб, зеро бешараф ү,
Мардро савлат ҳамин аст!

Ҳаftae сe шүйдорі
Даргузашт. Ин кам на мұхлат,
Күфтan буд коруборе
Ҳар шабе, охир, ку шафқат?

Лек як шаб боз ҹанчол
Ин туршрү сахт хезонда.
Вай чи кард... Аммо аз ин ҳол
Баъд мегүем, вомонд.





ЧИНОЯТИ НАРСПИ

Офтоб афрохт олам,
Дар фарози теппа тобон,
Мефишонад нур пайҳам,
Гарм хоки дашту ёбон.

Фасли тобистон расида,
Рӯзҳо беҳад дарозанд,
Ҳар ниҳоли қадкашида
Аз ғаму дам бениёзанд.

Мурғақон бо нағмаи нав
Бешаро хезонда аз хоб,
Духтарон чун ку
даводав
Сӯи ҷар бо кӯзаи об.

Тӯхтаман ҳам хонадонаш
Чун мазористони хомӯш.

Нарспй танҳо ба чонаш
Бетараҳхум хун кунад нүш.

Бомдодон хұча нон хұрд,
Дашти дуре рафтагор аст.
Аз занаш пурсед... афсурд,—
Ин ғарибак бемадор аст:

«Шұй кардам бе ризое...
Э падар, модар, ки донед,—
Ман надидам як сафое,
Ранчам афзудан тавонед!

Бар худій қасдан надодед,
Дода бар бегона шавхар,
Чашмакам акнун күшодед,
Мондаам афгору мұздар.

Гаштаам пажмурдаву хор
Аз ситамкори шавхар.
Дости ү сангину ғаддор,
Ман лагадхұр, чун саги дар.

Доштам ман дилситоне,
Ронда аз дости шумо шуд...
Ман чаро кардам гарони,
Күштанам худро даво буд?

Дар чудой чун зиям ман,
Чун зиям бо душмани өн?
Аз бароям хуб мурдан,
Чун нагирам кори осон?

Хоби бо шұ— хоби дар гұр...
Навҳай қалбам хатарнок.

Чун маро додед маҷбур? —
Дар ғарибӣ мешавам хок...

Хоби бо шӯ — хоби дар гӯр...
Дилхунук гаштам зи дунъё.
Чун маро додед маҷбур? —
Ери чон буд, нест ҳоло.

Хоби бо шӯ — хоби дар гӯр.,
Чашми ман селоб борад.
Чун маро додед маҷбур?
Зиндагӣ қадре надорад.

Хоби бо шӯ — хоби дар гӯр..
Кам нашуд аз гиря дардам.
Чун маро додед маҷбур?
Умр дар ғам сарф кардам.

Хоби бо шӯ — хоби дар гӯр...
Навҳаи қалbam хатарнок.
Чун маро додед маҷbur?
Дар ғарибӣ мешавам хок ...

Дӯст! Қан аз синаам санг,
Гар ту бар ман ғамгусорӣ,
Хоҳамат, бигрифтаву танг
Гардани хасмам фишорӣ!

На! Ҳамон беҳтар, ки мирам,
То наафтӣ дар асорат.
На, ки Сетнер, дилпазирам,
Хоҳамаш кушт аз часорат.

Чун бирӯбам нақши поро?..
Чун гурезам ман шабона?..

Е худованд, амр фармо,
Ку маро роҳи баҳона?

Куштанаш якбора! Оре:
Айб, охир, аз худи ўст!
Хуш биё, эй заҳри корӣ.
Хизмате кун, гар тӯй дӯст ...»

Нарспӣ месӯҳт аз таб,—
Хоки тафсон, гӯй дар рӯз,
Ин замон ин қасду матлаб
Дар рагу пай гашт пурсӯз.

Офтоб омад ба сар рост,
Вақти пешинаст наздик.
Гармӣ омад — бекаму кост,
Гармӣ аслан неъмати нек.

Ҳар тараф бишкуфта садранг,
Рӯз рӯзи гарму тафсон...
Аз даруни хона оҳанг
Мерасад чун сӯзи ҳирмон.

Ногаҳ омад Сентти тозон.
Обкаш аспи савораш,
Гӯиё бар ўст пазмон
Хола бо ҳазли қатораш.

Шарти зад қамчин ба паҳлӯ
Аспи роми бодпоро,
Холаашро зад лагад ў,
Ў намечунбид аз ҷо.

Як даме биншаст ором,
Бар тиреза ғамназар кард,—

Чун гунахгореву ноком
Рӯи ҳавлӣ рафт дилсард.

Сар накард аз хона берун,
Бо пуфу куф чун бипухт ош?
Даргирифт оташ саробун,
Ҳамчӯ море карда фашибос.

«Аз паси сахрою дарёш
Шаббадан¹ кампир ояд,
Тӯхтаманро медиҳад ош,
Чо ба ҷояш мурд бояд.

Дар паси дарёву кӯҳсор
Курсие ҷунбон муаллақ.
Ҷунбише қӯн,
андари гор
Тӯхтаман мирад, гапи ҳақ.

Аз сиву як кӯҳ гузашта,
Дар таҳи дуди ду фарсаҳ,
Ҷӯш зан, заҳри сиришта,
Шавҳарам сӯзад ба дӯзах. »

Нарспӣ шиста сари дег,
Тирадил аз нийяти бад,
Захр буд дар ҷӯш наздик,
Морсон фашибос мезад.

Вопас омад бегаҳ аз кор
Бо хаёли тира шавҳар.
Густарида ҳони гулдор,
Шӯрбош овард ҳамсар.

¹ Аҷуза

Чумчаро бардошт чун шү,
Нарспиро ларза бигрифт...
Чумчае зад. хүрд,— хушбуу,
«Нағз!» гуфто чашм дар шифт.

Нағз бошад боби хүрдан —
Шүрборо хүрд пакқос.
«Худ нахүрдй?» гуфт бо зан,
Хүр худат ҳам косае ош!»

«Сер ҳастам, баъдтар ман...
Иштихоям нест ҳоло...»
Тарси ў шуд ларзаафкан,
Зад бурун аз хона худро.

Рӯи ҳавлй шист гирён
Аз азоби қисмати шүр...
Шавҳараş бе ғам сари хон
Мехүрад ақвот масрур.

Түхтаман, то охираш хүр,
Қоса лес аз ҳақталошй!
З-ин чаҳонат риштаро бур,
Бар ҷавонзан шү набошй.

Меравй роҳи азиме,
Ин ҷаҳон не бо ту анбоз!
«Нарспй, хоби ҳалиме
Оядам, рав, ҷогаҳ андоз!

Ҳастаам! Ин чи балое?
Даргирифта устухонам.
Дар сатил не обхое,
Бал арак,
гуфтан тавонам».

Шист рӯи фарш беҳол,
Канда рангу чашмҳо тор.
Мезанад аъзош чангол
Гӯй гурге одамихор.

Бо азоб ўро бихобонд...
Бенафас гардид ногоҳ—
Чун ба вакте паҳлу гардонд,
Тан хунук... не оҳу не воҳ...

Чонаш Азроил рабуда
Аз барои зишткорӣ.
Дар танаш рӯҳе набуда,
Не ғазаб, не раъшадорӣ.

Хона шуд яқдам ҳаробот —
Чумла асбоб, ускунатҳо
Дар ҳаросат мондаву мот,
Бе нафас истода ҳар ҷо.

Нарспӣ аз зулмати шаб
Ларз-ларzon рӯи хона,
Дасти шавҳар гӯй шап-шап
Мезанад бо тозиёна.

Не, чуваш мурд. Аз ҳамин пас
Ў намехезад дигар бор —
На бо молаш бедаву ҳас
Медиҳад гардида бедор.

Кӣ намояд аспбонӣ?
Кӣ диҳад ин вақташон ҷав?
Шиҳа бас кун,
то тавонӣ,
Хӯҷаин рафт олами нав!..

* * *

Пушти дех анбӯҳи беша
Тирарӯ, шавшуви баргон.
Наҷми танҳое ҳамеша
Дар самои нилий ларzon.

Дар Хужалга халқ ором
Рафта дар хоби фароғат.
Чуғз дар шоми сияҳфом
Сайдҷӯ,

масти балоғат.

Моҳ метобад ҳилолӣ,
Аз тиреза як назар кард,
Нарспӣ бо дасти холӣ
Берун аз ҳавлист дилсард.

Вай ба озодӣ баромад
Аз маконаш мурдаандом,
Пас раҳи ҷангаль даромад
Дар шаби торик ноком.

Маҳ мисоли посбоне
Аз қафояш буд шиновар,
Вай таҳи баргон ниҳонӣ
Дур шуд аз моҳи анвар.

Нарспӣ як дам наистад,
Мешитобад доимо пеш,
Зулмату ин хомушӣ бад
Мекунад қалби пурандеш.

Беша ҷои ваҳм-ангез,
Баргҳояш панҷаафшон,

Ғұлақои шину бархез
Баста дорад роҳ ҳар он.

Тарсаш — овози шабона,
Гүйё очаш занад ҷеғ.
Дастгираш ғолибона
Мекунад кас ё сари тег...

Хест боде, шўрише хест,
Доде аз ҷангал баромад:
«Мурдаё, дар хонаат нест,
Завҷаат ҷангал даромад!

Сур кун ўро то ба мурдан!
Санг шав, афто таги пош!...»
Ҷангала дар шўру шеван,
Гўй ин фарьёди чинҳош.

* * *


Сентти омад субҳгоҳӣ,
Аспи ромаш дар таги ў;
Бачаяк вақти пагоҳӣ
Ҳавли мегашт ин сӯ-он сӯ.

Андар омад хона чаққон,
Холаашро кофт,
вай нест.
Хоб амак! — Ў гашт ҳайрон,
Хобу ҷашмонаш ба шифтест!

Қим-қӣ дар бикшодаву дид,
«Э худо раҳмат кунад» гуфт.
Бачча чун гуфтор бишнид,
Зад ба кӯча ҳоли ошуфт.

Як замон ҳангомаңүён
Рўи ҳавлй пур намуданд:
Вокеа чист? Ин чи эҳзон?
Зан кучо? — огаҳ набуданд.

Пурсуҷу бекора акнун,
Мурда кай гўяд каломе.
Нарспй ҳам ҳоли маҷнун,
Хар ду донанду тамоме...





ДАР СИЛБИ

Зиндагӣ дар Сильби якранг,
Меравад орому ҳамвор.
Не ягон базме, на оҳанг
Гӯиё буда ягон бор.

Шартаси досу дарав буд,
Куртаҳо ҳарранга дар дашт,—
Ин чуваш чун барзагав буд,
Умри ў дар кор бигзашт.

Рӯзи тобистон азоб аст;
Дар алаф шабнам, ки тобад,
Бурдае нон хӯрда хоб аст,
Бар дарав субҳон шитобад.

Иди Учюк - бигзаронда,
Меравад дехқон алафзор.

Иди курбон

Теппаи аз ҹанг монда,
Гү, ғарамхое ки бисёр.

Байтхонӣ мезанад мавҷ,
Хайр чӣ, он ёри кор аст,
Бидравад подос бо авҷ,
Дос теги корзор аст.

Майдагапҳо дар ҳама дех
Мелақанд аз гандаю бад.
Ин суханҳо як ҷиҳат бех,
Бишнавӣ ту аз навомад.

Аз фиреби тӯй ғап буд,
Дода ақлу ҳуш мардум,
Тӯхтаман пас аз чи хап буд,
Аз бадаш ҳомӯш мардум.

Зулм ҳам андоза дорад!
Пас чи шуд? Расвои олам!..
Аз Михедер рустӣ борад
Гап-калоча дар matchCondition.

Аз нахустин гуфтугӯҳо
Сетнер бадбахтӣ донист!
Очаро нокарда огоҳ,
Гум бишуд ҷое ки тонист.

Одамон дар кори сахро
Шист вақти ҳӯрдани нон,
Аз Наруспӣ,
Сетнери мо
Гап зананд,
аз ҳоли онон!

* * *

Сетнер — андар ғулли чангал
Шер натвонад гузар кард,
Бо раҳу пайроҳаю тал
Мешитобад, бо ғаму дард.

Қаҳр шармашро гусаста:
«Бар Хужалга шаб расам бас,
Ҷофу дасташро шикаста,
Мекушам он марди нокас!

Рўзи фардо, рўзи равшан,
Халқ гардад боз бедор,
Барнахезад душмани ман,
Равшаний ўро чи даркор.

Рўзи фардо рўзи равшан,
Мешавам дар чангалистон.
Барнахезад душмани ман,
Нарспӣ бо ман хиромон...»

Нарспӣ... З-ин бехабар буд,
Ёр метозад ба ин сӯ.
Аз чиноят дар хатар буд,
Шаб қадам мезад ба ҳар кӯ.





ДАР БЕШАЗОР

Бешай анбӯҳ пуршӯря
Шохаҳо печида бо ҳам,
Абри вазнин мезанад зӯр,
Пахш созад рӯи олам.

Бешай анбӯҳ пуршӯр,
Гӯиё наздик маҳшар.
Дев оё мезанад зӯр?
Е ки шайтон шуд
балогар?

Бод баргон канда шӯрон,
Хам намояд буттаҳоро.
Бешай зулмат хурӯшон,
То замин хам хӯрда гоҳо.

Абрҳо дар фарқи беша
Вазндору ғафс ёзон,

Барқи вайронкорпеша
Мехалад дар хок тозон.

Раъд меғуррад ба гардун,
Оламе ларзони тӯфон,
Сел борон, решаю бун
Меканад бо қаъру исён.

Бешаи пуршўри анбӯх,
Ин чи қаҳре, ин чи бӯхрон?
Бо ситам,
бо дарду андӯх
Мекани аз мискинон ҷон?

Гӯиё аз нав ба шўриш
Медарояд бешаи тор.
Е худо,

аз туст бахшиш! —
Е қиёмат пушти кӯҳсор?

Эй сари шўридаи ман,
Дар кучо ёбӣ амонӣ?
Чун тавонам ин сару тан
Вораҳондан аз гаронӣ?..

Сетнери бечора ларzon!
Дар кучо ёбад паноҳе?
Барги ларzonи дарахтон
Мекашанд аз ғусса оҳе.

Меравад ў ҷисми ларzon,
Дил валекин оташистон,
Эй суруди поки инсон,
Дар садо шав,
пӯш тӯфон!

* * *

«Бешаи нуршүри анбүх,
Ин қадар исён пай чист?
Аз чи бо сад дарду андүх
Бар сағире зулмкорист?

Толеам аз чи бифармуд
Ин ҳама шүру шиканчё?
Е маро карда таваллуд
Модарам бар оху ранчё?

Бо мاشаққат зистам ман,
Бе ҳамин ҳам мешавам гум,
Бенавой нест пурфан,
Чун ҳамоқатҳои мардум.

Ин ҳамоқат ҳеч гап буд,
Бахри тан душман набукшад,
Душманат мағлуб

агар шуд,—
Толеат асло набахшад!»

Беша тангӣ менамояд
Бар суруди дилхурӯшон,
Боду бӯрон мерабояд,
Мехурӯшад тоз-тозон.

Ҳар суруди пур
зи андүх
Мешавад дар беша тавлид,
Акси он дар водию кӯҳ
Меравад чун яъсу навмед.

Мекунад парвоз, парвоз,
Мешавад пас дар ҹарй гүм...
Н-ояд аз ғам дигар овоз,
То расад бар гүши мардум.

Мерасад акси садое,
Гүйё յак гиряи дур,
Андар он дарди ҹудой,
Мерасад оҳе ба ҳур-ҳур.

Хоб бинӣ бешазоре,
Сӯят ояд пок дидор,
Сетнери зору низоре,
Месарояд байти хунбор:

«Дил нагардад аз ғам эҳё,
Ин раҳи зулм асту нобуд,
Ту суруди ёри зебо
Даррабудӣ, беша, бесуд!

Бо фиребат дил маранҷон,
Дарду ғамҳоям маяфрӯз!
Захми носурест дар ҷон,
Синаам пур оташу сӯз...

Рост бошад... Дар замона
Мӯъцизоте ҳаст бисёр! —
Нарспиро бо баҳона,
Ғайрате кун, пеши ман ор!»

Э! Қадаммонӣ... Қӣ бошад?
Гоми духтар?.. гоми кист ин?
Нарспӣ бошад,

чӣ бошад?
Ин тӯӣ, эй ҷони ширин?»

* * *

Аз дучори ногаҳонӣ
Қӯҳнаҷангал сар ҳамонид,
Бод ларзиду ниҳонӣ
Асп бар ғайбат ҷамонид.

Пораабри оҳирин ҳам
Шуд буҳор аз гармии рӯз.
Офтоб ин вакт форам,
Мурғакон нолон дилафрӯз.

Шабнами баргон бихушкид,
Аз фурӯғи шамси тобон.
Ҳамдигарро дӯст доред,—
Ин хитоби бешазорон

Мон, дурахшонтар шавад рӯз,—
Рӯзи бадро кори мо не,
Ҳар ду якҷо, шоду фирӯз,
Кист пайгири ниҳоне?

Нарспиро мурғи мотам
Аз даруни беша гуфто:
«Тӯҳтаман ёд ор маҳкам!»
Е туро ӯ нест ҷӯё?»





ПАДАР ВА МОДАР

Роҳи мушкил шуд ба поён,
Ҳар ду дар қишлоқи хешанд.
Қулбаи ларzon.

Сари хон,
Оши явғоне ба пешанд.

Як-ду ноневу намакдон
Бева шарғин пешкаш кард,
Ним коса шири ҷӯшон
Аз кучо талбida овард.

Бевазан хурсанд аз онон,
Паҳлу дар паҳлӯ нишаста.
Нарспӣ бо Сетнери ҷон,
Гарми сӯҳбат аз гузашта,

Кӯдакӣ оварда бар ёд,
Ҳам замони дӯши худро:

Рафта аз сар бахти ношод,
Рұзхой шұру ғавғо.

Шиста модар,
лек дилреш —
Дар паси дар поймонй:
Михедер бо ҳамсари хеш
Хона омад гаппаронй.

К а м п и р

Нарспі? Хо,
бевакампир,
Пастият маълум моро!...
Рах намуданд ин сү ҳозир
Хайрият,
ки мардуми мо.

М и х е д е р

Духтарам?..
Оё ту ҳастй!
Лаънати он рұзу соат —
Тела додиям ба пастй,
Аз ту дидам ин касофат!

Кам магар буд молу ҳолат?
Аз кій кам буд шавҳари ту?
Чист он байту мақолат,
К-ин гадо бар туст некү?

Хонадони волидайнат
Умрбод аз ту сияхрү,
Мұсафедам, бори лаънат
Мекашам акнун ба ҳар сү!

К а м п и р

Баррапұстин гург ҳастій!
Халқ мегүяд
гапам рост,
Шавхаратро күштаастій.
Хонаат буд бекаму кост.

М и х е д е р

Кас нагуфта носазое
Дар тамоми умр манро,
Чин назад ҳатто ба чое,
Дар паноҳам дошт оллох.

Хонадонамро әлоик
Посбонй доимо кард,
Ғам набуд аз хешу наздик,
Не касам як ранқ овард.

Ҳам Пюлех¹ ҳам Йерехқо
Доштанд аз бад паноҳам,
Манфиат дидам
ба ҳар чо,
Субху пешин қадди роҳам.
Пас чи шуд он давру даврон?
Бишканад аз ғам миёнаш.
Бигзар аз зурмам,
худочон
Тара шуд рұхи равонам?..

¹.Худоёни файзу каромат

К а м п и р

(Ба Михедер)

Сетнерро сахтакак гүй:
Духтарам ёри гадо не!
Ү на домод асту не шүй,
Чон диҳад рохи равоне!

М и х ё д е р

Духтарамро ман ба хона
Парваридам,
халқ донад,
Танга чидам дона-дона,
То қафо аз кас намонад.

Кори ман бе истироҳат,
Шуд ҷабини ман арақшор.
Духтарам дар нӯшу роҳат,
Рӯзу шаб ман мекунам кор.

Модараш, гап зан,
магар кам
Ман машақкатҳо кашидам?
То ки домоде биёбам
Лоикаш,
ҳар сў давидам.

Рост гүям,
чони худро
Ман надонистам дареғаш.
Сарф кардам буду шудро,
Оқибат мурдам ба тегаш!

К а м п и р

(*Ба Нарспī*)

Хонадонро кардī расво!
Мисли инсон,
гап зан акнун:
Аз таги деворī оё?
Шир не,
чин додааст хун?

М и х е д е р

Парваридам якка фарзанд,
Бо азобе,
бо навозиш.
Вақти пири мехӯрам қанд! —
Гуфтamu мондам ба коҳиш.

Нест ношукрии бадтар!
Хостгор омад паёпай,
Волидайнат ёфт беҳтар,
Лек рафтӣ аз пай вай!

Бо падар гӯше надодӣ,
Гургсон чашмат ба ҷангал.
Шӯе ар доно фитодӣ,—
Мешуд он дам мушкилат ҳал!

Н а р с п ī

Э падар, ранче батар не
Аз зани бадхӯй будан.
Бахт дар дунёю зар не,
Зист бо некӯ намудан!

К а м п и р

Хап шав-е! Тоқат надорам!
Аз вучудам несті ту!
Мехалад ҳарфат чу хорам,
Э худо осон кунад, гү!

М и х е д е р

Шуд дилам аз сели нафрин
Аз чаңон безору аз хеш;
Пири аҳмак, духтарат бин,—
Ҳар касус нокас занад неш.

Ман чаро хезам ғаромат,
Мелакад, гүм мешавад ү.
Гарчи олуді ту номат,
Ганда ё не, духтарам ту.

Духтарам! Аз гап ҳазар кун!
Теңтар берун шав аз дең!
Шү кунй, аз дуртар кун,
Хаппу дам з-овозаҳо бех.

Ақли худро кор фармό!
Хуб гүй,— як илочест:
Номи некү боз барчо —
Пул кунад шармандағай нест.

К а м п и р

(ба Нарспи)

Рав! ба ёрат хайрухуш кун!
Гургсон чашмат гурезон?..

(ба Сетнер)

Саг! Фуки берангү бехун
Ту назан дар пораи нон!

Н а р с п ӣ

Эй падар, эй модари ман,
Он чи гум шуд, чун тавон ёфт?
Гандаам акнун тамоман,
Боядам дигар намекофт!

К а м п и р

Не, ба чои сачда дар по!
Ин сабукпо таъназан шуд!

М и х е д е р

Бас кун, эй кампир, гапро,—
Мон, дилаш гӯяд,
ки нобуд!

Н а р с п ӣ

Боз оё рафта масур,
Духтари хона шавам ман?
Боз шавҳар карда маҷбур,
Ҳар шабе шаллок ҳӯрдан?

На! Дилем аз шӯй сард аст,
Даъватам манмо,
ки бесуд!

Табъи ман кард он чи кардаст,
Хонаи беишк лобуд!

Духтарии шодмонро
Аз шумо миннатпазирам,
Бехабар мондед аммо
Аз дили духтар, чи гирам.

Бар шикасти бахти умрам
Ин шумо — ҳарду гунахгор.
Гүш додетон ба амрам,
Чун будам аз шүй безор?!

Бар калон кардан — шумо хуб,
Посбон будед доим.
Пас, шумо ин духти маҳбуб
Пул задетон, ҳай мӯлоим...

Хурдсолӣ хоби ширин
Буду будам баҳрабардор,
Ҳар чи ҳоҳам, буд таъмин,
Волидайнам ҳозирӯ ёр.

Чун калон гаштам — яке сол
Тӯйро, гуфтам, қафо гир.
Волидайнам ҳолу беҳол
Шүй доданд, аз ҳавотир.

Илтимосу илтиҷоҳо,
Ашкҳо рафтанд дарё,
Дӯстам медошт онҳо,
Ин набуд савдою ғавғо.

Дар даҳони гург лаҳме
Парваридӣ, эй падарҷон,
Бахт — пул,
бепул чи — вахме,
Бахт дар пул дидӣ осон.

Беҳуда ин баҳсу фаръёд,
Ман бигӯям матлаби худ:
Гар нашуд Сетнер домод,
Ман наҳоҳам дұхтарат буд.

Гар начоти ман бичүед,—
Ёбам аз кулфат раҳой;
Як дуои хайр гүед
Бахри ишқу бовафой!

К а м п и р

(ба Михедер)

Менамояд, ки дили пир
Бар гапи дұхтарча розӣ?
Түф ба рӯяш! Хона раҳ гир!
Чашми Сетнераш ба бозӣ.

М и х е д е р

(ба Сетнер)

Эй гадо, эй зоти шайтон,
Холій меорӣ ба хотир!

(ба Нарспӣ)

Эй ту, толеъгаштасарсон,
Ҳамраҳаш дар ин катак мир!
Оӣ як рӯзе ба зону,
Хо, худо шоҳид,

ба таслим,
Баъд гӯй гашта ҳар сӯ —
Ота ғамхӯр ё ки золим.

(ба кампир)

Бас кун, эй кампир, балво!
Дар күшо, берун бароем!
Хайфи гап, бо саркаши мо
Гүфтүгүрө бас намоем.

К а м п и р

Түф! Чу бедони бурида
Хүшк гардед аз тану бар!
Хамчу саг ҳарду ҹакыда,
Гум шавед охир баробар!

Бок не аз охи кампир,
Гарчи чонсүзу дилозор,—
Савте аз тиреза зир-зир,
Меравад ота дилафгор...

Офтоб аз шарм биншаст
Дар қафои дүри қишлоқ...
Модари Сетнер хон баст
Тұда карда нонақи қок.





ЧОР ШАҲИД

Ихтиёраш дода аз даст,
Сильби хоб оғуши боғот.
Хоби шабҳо ваҳ чи хуб аст,
Мебарорӣ анча дамҳот.

Хуфта мардум бо фароғат,
Хуфта ҳам садсола ҷангӣ,
Гоҳ гардӣ нобароҳат
Аз шамоли пур зи ғалғал.

Як шамолак хест ногоҳ,
Карда гум нӯги қалоба.
Хеста ҷанг аз қади роҳ,
Омад овози ароба.

Як ароба,
ин дувумаш,
Шуд ниҳон дар пушти ҳамгашт...

Хест як фарьёди пурғаш,
Аз ҳама қишлоқ бигзашт.

Одаме девонаваш тохт,
Як намуду ғайб зад зуд...
Хеш дар ҷангал ниҳон соҳт,
Деха гургурҳош бишнуд...

Тақ-тақу доду такопӯ,
Баъзе ҷо равшан ҷароғон.
«Э Михедер ҳам зани ў...» —
«Кушта шуд аз дасти дуздон!»

Дар Турикас шӯру ғавғо,
Пиру барно он сӯ тозон.
Сояҳо тозандада гӯё:
«Э чи гап?

Чун ҳоли онон?»

Қай таги гапро бифаҳмӣ! —
Карда миш-миш неку ҳам бад:
«Хонашон дар пеши раҳ-чи?»
«Аз худо кай дузд тарсад!».

«Ҳафт дехконро аз ин пеш
Заҳр дода кушта буданд!
Дуздҳои тираандеш
Бекасон акнун рабуданд.»

«Шаст омад. Сетнер,
аз дод,
Гарчи ногап буд ба онон,
Дар таги ҳасбеда афтод,
Аз табар ҳурдан бимурд он.»

* * *

Гуфтугӯ ин гуфтугӯест,
Ҳақ дар ин ҷо чун мақоле:
Дуздҳо амъо тавонист —
Хонаҳо чун киса холӣ.

Рӯи хона сета мурда,
Омада гӯё вабое...
То кунун қас пай набурда
Инчунин кушторҳое.

Нарспӣ истода бечон
Андаруни хонаи тор,
Ашк хушкида ба ҷашмон,
Пайкараш беҳиссу афгор.

Куштаҳои дастӣ қотил
Пеши ҷашмаш даҳшати шум.
Об мешуд дар танаш дил,
Зери санге дони гандум.

Ғам зи қаъри дил баромад
Гӯй якбора кафонда,
Ӯ ба нолидан даромад,
Дарду андӯҳаш биронда.

«Эй ҷаро кардед тавлид,
Э падар,
эй модари ман,
Ғам қашам ман рӯзниодид
Дар ҷаҳони довари ман?»

Эй ҳудованди парастор,
Ин дили ҷӯшон чи додӣ?

Хусн бахшидӣ сазовор,
Не дари бахтам кушодӣ?

Э сари сахтам, сухан гӯ,
Хусн меояд чи корам?
Андар ин даҳри ситамхӯ
Ман туро бекора дорам?..

Нарспӣ мерафт озод
Сӯй ҷангал саркафида,
Пайраҳу кишти худодод
Дар Канапзораш кашида.

Дида ҳалқи деҳа ором
Рафтани бо дарду оҳаш,
Гуфтугӯ мерафт то шом
З-оқибатҳои балокаш.

Ин чуваш шаш рӯз пуркор
Дар сари саҳро ҷадалманд,
Рӯзи ҷумъа — рӯзи бозор
Бар сафои қайфи ҳуд банд.

Хайрият, ки гашта хомӯш
Ин ҷавонони сабукрӯҳ.
Сета мурда кай фаромӯш!
Чун бирақсӣ рӯзи андӯҳ?

То дигар деҳҳо ҳабар рафт,
Ҷамъ гашта мӯсафедон,
Маслиҳат бо сӯзишу тафт
Аз ҷаноза гашт шоён.

Рафта шахсе дар Канапзор,
Нарспиро то биёрад.

Мурдаю тобут тайёр;—
Вакти гүрөндан ҳам омад.

Сахни қабристон фарохо,
Хар киро хоки ватан пок.
Се шаҳидонро ҳамоно
Бурда биспурданд бар хок.

Як хабар шуд вақти пешин,
Ахли деҳа монда ҳайрон:
Нарспӣ дар беди заррин —
Ёфт як одам авезон!

Гургури аспон хурӯшид,
Тоҳт мардум чангхезон,
Боядаш
бо хок пӯшид,
Дар кучояш дафни шоён?

Нарспӣ гаштаст авезон,
Чо-мазор омад барояш.
Чиф кашида аз чормағзон
Халқ бо ёди дифояш.

Офтоб омад фурӯсар,
Шаб даромад
ҳам чуваш хуфт.
Боз метозад саҳартар
Аз қафои позаву чуфт.

Нарспӣ дар зулмати шаб,
Хайрбоди ин ҷаҳон гуфт,
Беғаме,
беозу матлаб,
То абад дар гӯри худ хуфт.

* * *

Аввали фасли баҳорон
Растаң пажмурду осуд.
Ҳасрату он сўзиши чон
Бар дигар садсола ғам буд.

Як дами дунёй равшан
Дид бо амри худованд,
Ў шукуфон буд ба гулшан,
Ҳамчунон дар хона хурсанд.

Ў хирадманде буду ҳур,—
Тұхфаю эҳсони олло.
Аз парасторони мағрур
Шафқате нанмуд пайдо.

Нарспій не, Гүри торик.
Ў даруни хок хомӯш,
Нолааш дар гӯш наэдик,
Н-аз хаёли дех фаромӯш.

Солҳое мединад рӯй,—
Гармсер ояд ситамрон,
Зери чимтоли сари ўй
Об мерезанд некон.



МУНДАРИЧА

Дар Сильби	5
Нозанин	12
Бегоҳи арафаи Симек	19
Тӯй	29
Пеши дуохон рафтан	34
Фирор	39
Ду тӯй	45
Дар Ҳӯжалга	51
Баъди Симек	57
Чинояти Нарспӣ	62
Дар Сильби	72
Дар бешазор	75
Падар ва модар	80
Чор шаҳид	90

Константин Иванов

НАРСПИ

(на таджикском языке)

Перевод по изданию «Чувашское книжное
издательство» 1985

Мухаррири расмҳо Захаров В.
Мухаррири техникӣ М. Саидова
Мусаҳхех С. Шералий

БИ 875

Ба матбаа 8.02.90 супурда шуд. Ба чопаш 31.10.91 имзо шуд. Формати 70Х1001—32. Коғази типографии № 2. Хуруфи адаби. Чопаш оғсети. Ҷузъи чопнишарти 3,981. Ҷузъи рангандарти 4,225. Ҷузъи нашриюхисоби 3,235. Ададинашр 2500. Супориши № 435. Нархаш 1 с. 40 тин

Нашриёти «Адиб». 734003, кӯчан Рудаки, 33

Комбинати полиграфии комитети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба матбуот 734063, Душанбе, кӯчан Айнӣ, 126.



1 сұм. 40 тин.



Жыл 29786